

УДК 598 – 1 (470.6)

ББК 28 693.35

**ВАЗЪИ МУОСИР ВА
ХУСУСИЯТҲОИ ГЕРПЕТОФУНАИ
ТОЧИКИСТОН**

Эргашев Усмонали – номзади илмҳои биологӣ, омӯзгори калони кафедраи зоологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе), e-mail: usmonalie@mail.ru

Сатторов Тоҳирҷон – профессори кафедраи зоологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе), e-mail: tohir-47@mail.ru

Абдиеv Умедҷон Раҳимилоевич – асистенти кафедраи зоологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе), e-mail: umed.abdiev@mail.ru

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ОСОБЕННОСТИ ГЕРПЕТОФУНЫ
ТАДЖИКИСТАНА**

Эргашев Усмонали – кандидат биологических наук, старший преподаватель Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни (Республика Таджикистан, г.Душанбе), e-mail: usmonalie@mail.ru

Сатторов Тахирджон - профессор, кафедры зоологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни (Республика Таджикистан, г.Душанбе), e-mail: tohir-47@mail.ru

Абдиеv Умедҷон Раҳимилоевич - асистент кафедры зоологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни(Республика Таджикистан, г.Душанбе), e-mail: umed.abdiev@mail.ru

**THE MODERN SITUATION
AND FEATURES OF THE
TAJIKISTAN HERPETOFAUNA**

Ergashev Usmonali - Candidate of Biological Sciences, Senior Lecturer of Tajik State Pedagogical University named after. Sadriddin Aini (Republic of Tajikistan, Dushanbe), e-mail: usmonalie@mail.ru

Sattorov Takhirjon – Professor of the Department of Zoology, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini (Republic of Tajikistan, Dushanbe), e-mail: tohir-47@mail.ru

Abdiev Umedjon Rahimiloevich - Assistant of the Department of Zoology of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini (Republic of Tajikistan, Dushanbe), e-mail: umed.abdiev@mail.ru

Вожаҳои қалидӣ: герпетофауна, ҷамоварда, қалтакалосҳо, синоним, сафар, тавсиф, ландшафтҳо.

Дар ин мақола натиҷаҳои таҳқиқоти чандинсолаи мо дар бораи фаунаи ҳазандагони Тоҷикистон, ки дикқати зиёди муҳаккӯони хориҷиро ба ҳуд ҷалб намудаанд, оварда шудааст. Герпетофаунаи ҷумҳури бой ва хеле гуногӯн буда, бо ҳусусиятҳои ба ҳуд хос ва ландшафтҳои табиии ҳуд фарқ мекунад. Дар ҳудуди ҷумҳурий якчанд минтаҳаҳои табииӣ (регистор, гилӯқ, шағал, доманакӯҳ ва қӯҳҳо) мавҷуданд, ки ба онҳо намудҳои маҳсуси ҳазандагон хос мебошанд.

Ключевые слова: герпетофауна, сборы, ящурки, синонимы, экспедиции, описания, ландшафты

В данной статье приводятся результаты наших многолетних исследований фауны пресмыкающихся Таджикистана, которая привлекала внимание многих зарубежных исследователей. Герпетофауна региона богата и разнообразна, отличается своеобразием и природными ландшафтами. На территории республики располагаются несколько природных зон (песчаные, глинистые, щебнистые пустыни, предгорная и горная зоны), для которых характерны особые виды рептилий.

Key words: herpetofauna, fees, lizards, synonym, expedition, description, landscapes

In this paper, we present the results of our long-term studies of fauna reptiles Tajikistan which attracted the attention of many foreign researchers. Gerpetofauna region is rich and very diverse and different peculiar features and natural landscapes. On the territory of the republic several different natural zones (sandy, clayey, gravelly deserts, foothill and mountain area) which is characterized by form special reptile.

Таҳқиқоти маҳсуси герпетофаунаи Тоҷикистон аз сафари аввали А. П. Федченко дар чумхӯрӣ аз соли 1870 оғоз ёфтааст. Таҳқиқоти илми герпетологӣ дар қаламрави чумхуриамон мутахассисони варзида С. А. Чернов (1959), С. А. Сайд-алиев (1979), Т. Сатторов (1993;1994) дар тӯли зиёда аз 40 соли асри гузашта гузаронидаанд. Аммо аз нашри осори номбурдагон солҳои тӯлонӣ сипарӣ шудааст. Дар зери таъсири фаъолияти хоҷагии инсон дар табиити Тоҷикистон тағиӣиротҳои гуногун ба вучӯд омадаанд. Бояд қайд кард, ки дар тӯли ин солҳо назари мутахассисон-герпетологҳо дар бораи таснифот, кариология, экология ва ҳифзи ҳазандагон дар Тоҷикистон хеле тағиӣир ёфт. Ин асарҳои номбаршуда муаммаҳои таксономӣ, экологӣ, кариологӣ, соҳтор ва ҳифзи герпетофаунаи муосири чумхӯрӣ ба қадри зарурӣ аз рӯи талаботи замон ҷавобӣ нест. Дар ин давра мутахассисони соҳа яъне герпетологҳо як қатор гуруҳ ва авлодҳои қалони қалтакалосҳоро (Щербак, 1974), луччашмакҳоро (Еремченко ва Щербак, 1986), лундасаракҳоро (Сатторов, 1981, 2013) таҳлил намуданд. Гекконҳо (Щербак ва Голубев, 1986), як қатор намудҳои нави гекконҳоро (Голубев ва Сатторов, 1981), офтобгардакҳоро (Ананева ва дигарон, 1981), морҳоро (Черлин, 1981, Чикин ва Щербак, 1992) таҳқиқ намуд ва як қатор намудҳои нав низ муайян карда шуда, вазъи таксаномии онҳо аз нав дида баромада шуданд.

Маълумотҳои зикршуда аз он гувоҳи медиҳанд, ки дар таксономия ва соҳтори герпетофаунаи чумхӯрӣ тағиӣироти кӯл ба амал омадааст, бинобар ин дар Тоҷикистон руйхати нави намудҳои герпетофаунаро тартиб додан зарур аст. Аз ин лиҳоз зарурияти ҳаматарафа омӯҳтани авлодҳо ва гурӯҳҳои таснифотии ҳазандагони чумхуриамон ба миён омадааст.

Аз рӯйи маълумотҳои мо герпетофаунаи муосири чумхуриро 49 намуд ва 7 зернамуди ҳазандагон (аз чумла як намуди сангпушт, 15 намуди мор ва 33 намуди қалтакалос иборат аст) ташкил мекунанд (чадвали 1).

Чадвали №1
Рўйхати ҳазандагони Тоҷикистон

№	Номи тоҷикӣ	Номи лотинӣ
1	Сангпушти осиёимиёнагӣ	<i>Agrionemes horsfieldii</i> Gray,1844
2.	Гекони пулакчаҳамвон ё регӣ – ду зернамуд дорад: а) Геккони муқаарӣ б) Геккони пулакчаҳамвони Рустамов	a) (<i>Teratosincus scincus</i> Schlegel,1858) б) (<i>Teratosincus scincus</i> Rustamovi, Szczerbak,1979)
3	Геккони шонаангушт	<i>Crossobamon eversmanni</i> Wiegmann,1834
4	Геккончаи зиреҳбадани осиёишишмолӣ	<i>Alsophylax Loricatus</i> str 1867
5	Геккончаи тоҷик	<i>Alsophylax tadjikiensis</i> Golubev,1987
6	Геккони қаспигӣ	<i>Tenuidactylus caspius</i> Eichwald,1881
7	Геккони ангушттунуки туркистонӣ	<i>Tenuidactylus Fedtschenkoi</i> stranch (1887)
8	Геккони ангушттунуки хокистарранг	<i>Tenuidactylus russowi</i> stranch
9	Агама ё офтобгардаки даштӣ	<i>Agama sanguinolenta</i> (Pail 1813)

10	Офтобгардаки химолой	<i>Stellio himalayana</i> (steind, 1869)
11	Офтобгардаки Чернов	<i>Steellio Chernovi Ananjeva, Peters et Rzeppakovsky, 1981</i>
12	Офтобгардаки кавказӣ	<i>Steellio caucasica</i> Eichwald,1831
13	Офтобгардаки туркистонӣ	<i>Steellio Lehmani</i> (Nikolsky, 1896)
14	Лундасараки тақирӣ ё Саидалиев	<i>Phrynoctphalus helioscopus</i> Saidalievi, Sattorov, 1981
15	Лундасараки Штраух	<i>Phrynocephalus Strauchi</i> Nik.,1905
16	Лундасараки турнақши Боетгер	<i>Phrynocephalus reticulatus</i> ; a)Boetgeri,Bedriaga,1905
17	Лундасараки регӣ як зернамуд а) Лундасараки регии суғдӣ	<i>Phrynocephalus Interscapularis</i> lichteinsctein, 1856
18	Лундасараки гушкалон	<i>Phrynocephalus mystaceus</i> Pallas,1776
19	Сусмори хокистаранг	<i>Varanus griseus</i> Daudin,1803
20	Баҳтур	<i>Pseudopus apodus</i> pall. 1775
21	Сцинки дарозпойӣ	<i>Eumeces schneideri</i> Daudin,1802
22	Луччашмаки олойи 3 зернамуд: а) Луччашмаки олойи муқарарӣ б) Луччашмаки олойи кусенков в) Луччашмаки олойи якоблев	<i>Asimblepharus alacus</i> (Elpat, 1901) a) <i>Asimblepharus Alaicus</i> alaicus (elpat) 1901 б) <i>Asimblepharus Alaicuskusencoi</i> (nik) 1901 в) <i>Asimblepharus Alaicus yakovleval, jeriomschenkoi,</i> 1983
23	Луччашмаки осиёғӣ	<i>Ablepharus panjnicus</i> (Licht, 1823)
24	Луччашмаки регӣ	<i>Ablepharus deserti</i> Strauch,1898
25	Луччашмаки хурд	<i>Ablepharus graianus</i> (Stol, 1872)
26	Калтакалоси чобук	<i>Eremias velax</i> Pall 1771
27	Калтакалоси тоҷикӣ ё Регел	<i>Eremias regeli</i> Bedriaga
28	Калтакалоси Николсий	<i>Eremias Nikolski</i> Bedr 1095
29	Калтакалоси гуногуннақш	<i>Eremias arguta</i> (Pall 1773)
30	Калтакалоси сиёҳчашмакнақш	<i>Eremias nigrocellata</i> Nikolski
31	Калтакалоси миёна	<i>Eremias intermedia</i> Stauch,Nik.,1899
32	Калтакалоси ало	<i>Eremias leneolata</i> Nik., 1896
33	Калтакалоси раҳтан ё регӣ 3 зернамуд дорад: а) Калтакалоси алои муқаррарӣ б) Калтакалоси алои Лаздин в) Калтакалоси алои регӣ ё фарғонагӣ	<i>Eremias scripta</i> ,1867: a) <i>E. scripta</i> б) <i>E. scripta lazdini</i> Tzarev,1918 в) <i>E. scripta pherganensis.</i> (Szcerbak et washtro.,1973)
34	Калтакалоси турнақш	<i>Eremias grammica</i> Lichtenstein,1823
35	Курмори кирмшакл	<i>Typhlops vermicularis</i> Mer.,1820
36	Мори печони шарқӣ 3 зернамуд: а) мори печони шарқи домонакӯҳ б) мори печони шарқи Чернов в) мори печони шарқи муқаррарӣ	<i>Eryx tataricus</i> Lichtenstein,1823 a)- <i>Eryx tataricus speciosis</i> Tzaresku 1915 б) - <i>Eryx tataricus vittatus</i> Chernov 1995 в) - <i>Eryx tataricus tataricus</i> Lichtenstein,1823
37	Мори обӣ	<i>Natrix tessellata laur,</i> 1768
38	Гургандони кундаланграҳ - як зернамуд: а) Гургандони кундаланграҳи Николсий	<i>Lycodon striatus</i> Schaw., 1826 a) <i>Lycodon striatus bicolor</i> (Nik) 1903
39	Мори чипори кундаланграҳ	<i>Coluber carelini</i> Brandti,1838
40	Мори чипори сурҳраҳ 2 зернамуд: а) Мори чипори сурҳраҳи муқаррарӣ б) Мори чипори сурҳраҳи Андерсон	<i>Coluber rhodorhachis</i> jan. 1865 a) <i>Coluber rhodorhachis.</i> R. jan. 1865 б) <i>Coluber r. ladacensis</i> Anderson, 1871 (дар Тоҷикистон)
41	Мори чипори гуногуннақш 3 зернамуд: а) муқаррарӣ, б) Чернов, в) Реус	<i>Coluber ravergieri</i> menz 1832 3 зернамуд : - <i>Coluber r. raverriere</i> Men- (дар Тоҷикистон) - <i>Coluber r. Chernovi</i> mert. 1952 - <i>Coluber r. nummifer</i> Reuss 1832
42	Мори чипори доғдор	<i>Spalerosophis diadema</i> Schlegel,1837
43	Мори чипори сернақш	<i>Elaphe dione</i> Pallos 1773

44	Тирмор	<i>Psammophis lineolatum</i> brandt 1838
45	Бойга	<i>Boiga trigonatum schnederi</i> 1802 1 зернамуд: <i>Boiga trigonatum melanocephala</i> Anand
46	Куброи осиёимиёнагӣ	<i>Naja oxiana</i> Eichwald,1831
47	Гурзаи осиёимиёнагӣ	<i>Vipera lebetina</i> L. 1788 (7 зернамуд) <i>Vipera lebetina</i> Dwigubsky 1832 Macrovip <i>Vipera lebetina turanica</i> Chernov, 1940 (дар Тоҷикистон). Афъи даштӣ – <i>Vipera ursini</i> Bonapart 1835
48	Мори афъии регӣ	<i>Echis carinatus multisquamatus</i> Cherlin,1981
49	Сипарсари муқаррарӣ	<i>Agkistrodon halus</i> Pall 1778

Аммо дар тайи солҳои тӯлонии охир дар ҷумҳурӣ афзоиши аҳолӣ ва таназзули иқтисодӣ боиси таъсири шадиди инсон ба муҳити зисти олами ҳайвоноти сутунмӯҳрадор аз ҷумла фаунаи хазандаҳои ҷумҳурӣ гардидааст. Қарib дар тамоми қаламрави ҷумҳуриямон, водиҳо ва доманакӯҳҳо барои эҳтиёҷоти ҳочагии инсон ба таври интенсивӣ азҳуд карда шуданд, ки табдили онҳо боиси кам шудани саршумор, тағиیر ёфтани биотопҳо ва танг шудани доираи зисти намудҳои водиҳо ва доманакӯҳҳо гардид. Ин бештар дар фаунаи хазандагони биёбонҳои ҷумҳурӣ инъикос ёфтааст. Дар нимбиёбонҳои ҳамворӣ ва доманакӯҳҳо 32 намуди хазандагон ба қайд гирифта шудааст, ки 65,5 фоизи фаунаи хазандагони ҷумҳуриро ташкил медиҳанд.

Намудҳои биёбонӣ

1.	Сангпушти осиёимиёнагӣ	17.	Калтакалоси гуногуннакш
2.	Геккони пулакчаҳамвор ё регӣ	18.	Калтакалоси миёна
3.	Геккони шонаангушт	19.	Калтакалоси раҳтан
4.	Геккони тоҷикӣ	20.	Калтакалоси ало
5.	Геккони қаспигӣ	21.	Калтакалоси турнақш
6.	Офтобгардаки даштӣ	22.	Калтакалоси тоҷикӣ ё регел
7.	Лундасараки Саид –Алиев	23.	Мори печони шарқӣ
8.	Лундасараки Штраух	24.	Мори чипори доғдор
9.	Лундасараки Боетгер	25.	Тирмор
10.	Лундасараки регӣ	26.	Бойга
11.	Лундасараки суфрагуш	27.	Мори афъи регӣ
12.	Сусмори хокистаранг	28.	Мори чипори кундаланграҳ
13.	Луччашмаки биёбонӣ	29.	Куброи осиёимиёнагӣ
14.	Луччашмаки хурд	30.	Гургандони кундаланграҳ
15.	Калтакалоси ҷобук	31.	Синки пойдароз
16.	Калтакалоси сиёҳчашмакнақш	32.	Гекони зиреҳбадан

Аз сабаби азҳудшавии нимбиёбонҳо аз тарафи инсон миқдори саршумор ва шумораи зиёди намудҳои биёбонӣ даҳҳо маротиба кам шуда, баъзе намудҳо (сусмори хокистаранг, бойга, мори афъи регӣ ва ғайра) дар арафаи нестшави қарор доранд.

Бояд қайд кард, ки дар қаламрави ҷумҳуриямон биёбонҳои регзорҳо низ қарib пурра азҳуд карда шудааст. Аз ин рӯ, намудҳои регдӯст (псаммофил) дар ҳолати омӯзиш қарор доранд, ки дар инҷо мо 11 намуди хазандагони ҷумҳуриро доҳил намудем, ки 22,5%-и герпетофаунаи Тоҷикистонро ташкил медиҳанд.

Намудҳои псаммофилии хазандагони Тоҷикистон

1.	Гекони пулакчаҳамвор – ду зернамуд а. (<i>Teratosincus scincus</i> Schlegel,1858) б. (<i>Teratosincus scincus</i> Rustamovi, Szczerbaki,1979)
2.	Геккони шонаангушт – <i>Crossobamon eversmanni</i> Wiegmann,1834
3.	Лундасараки регӣ – <i>Phrynocephalus Interscapularis lichtensteinii</i> , 1856
4.	Лундасараки Штраух - <i>Phrynocephalus Strauchi</i> Nik.,1905
5.	Лундасараки суфрагуш- <i>Phrynocephalus mystaceus</i> Pallas,1776

6.	Калтакалоси миёна - <i>Eremias intermedia</i> Stauch,Nik.,1899
7.	Калтакалоси ало - <i>Eremias leneolata</i> Nik., 1896
8.	Калтакалоси турнақш - <i>Eremias grammica</i> Lichtenstein,1823
9.	Калтакалоси раҳтан - <i>Eremias scripta</i> ,1867
10.	Мори печони шарқй- <i>Eryx tataricus</i> Lichtenstein,1823 3 зернамуд а. <i>Eryx tataricus speciosus</i> Tzaresku 1915 б. <i>Eryx tataricus vittatus</i> Chernov 1995 в. <i>Eryx tataricus</i> Lichtenstein,1823
11.	Мори афъи регӣ - <i>Echis carinatus multisquamatus</i> Cherlin,1981

Дар баробари азхуд шудани биёбонҳои регзор намудҳои псамафил бешубҳа аз герпетофаунаи чумхуриямон тамоман нест шуда метавонанд. Барои нигоҳ доштани намудҳои псаммофил дар регзорҳои гирду атрофи дехаи Айвочи ноҳияи Шаҳриҷуз ва дар қисмати шимолии чумхуриямон дар водии Сирдарё ғуруқҳонаҳои регзор ташкил кардан лозим аст.

Қайд намудан бо маврид аст, ки ба герпетофаунаи Тоҷикистон дараҷаи баланди эндемизм хос мебошанд. Дар тамоми қаламрави чумхӯрӣ 12 намуди эндемик (24%-и герпетофаунаи Тоҷикистон) маълум мебошад. Аксарияти намудҳои эндемики дар арафаи камшавӣ қарор доранд (Status 1 - Endangered) ва базеъ намудҳо дар ҳолати тамоман аз байн равтани қарор доранд (Status-1 Critically - Endangered).

Эндемикҳои Тоҷикистони Шимолӣ

1.	Гекони пулакчаҳамвор - <i>Teratosincus scincus</i> Rustamovi, Szczerbak,1979
2.	Гекони зиреҳбадан - <i>Alsophylax Loricatus</i> str 1867
3.	Лундасараки Штраух- <i>Phrynocephalus Strauchi</i> Nik.,1905
4.	Калтакалоси раҳтан ё регӣ- <i>Eremias scripta pherganensis</i> Szczerbak et Washetko,1973
5.	Мори печони шарқй- <i>Eryx tataricus</i> Lichtenstein,1823
6.	Лундасараки Сайд –Алиев - <i>Phrynocephalus helioscopus Saidalievi</i> , Sattarov, 1981

Эндемикҳои ҷанубу-гарбӣ Тоҷикистон

1.	Гекони пулакчаҳамвор - <i>Teratosincus scincus</i> Schlegel,1858
2.	Гекони шонаангушт - <i>Crossobamon eversmanni</i> Wiegmann,1834
3.	Гекони тоҷикӣ - <i>Alsophylax tadjikiensis</i> Golubev
4.	Лундасараки Боетгер- <i>Phrynocephalus reticulatus</i> Boetgeri,Bedriaga,1905
5.	Лундасараки регӣ- <i>Phrynocephalus Interscapularis</i> lichtenstein, 1856
6.	Калтакалоси раҳтан- <i>Eremias scripta</i> , 1867
7.	Мори печони шарқй- <i>Eryx tataricus</i> Lichtenstein, 1823

Эндемикҳои кӯҳсor

1.	Гуорзай осиёимиёнагӣ- <i>Daboia lebetina turanica</i> Chernov, 1940
2.	Офтобгардаки ҳимолой- <i>Stellio himalayana</i> (steind, 1869)
3.	Офтобгардаки Чернов- <i>Stellio Chernovi Ananjeva</i> , Peters et Rzeppakovsky, 1981
4.	Лундасараки Сайд –Алиев- <i>Phrynocephalus helioscopus Saidalievi</i> , Sattarov, 1981

Дар биёбонҳои доманакӯҳҳои чумхуриямон 21 намуди ҳазандагонро ба қайд гирифтем, ки онҳо 42,8 %-и ҳайвоноти ҳазандагони чумхуриро ташкил медиҳанд. Аммо доманакӯҳҳо ва кӯҳҳои чумхӯрӣ дар солҳои охир барои заминҳои кишоварзӣ ва ҷорводорӣ низ ба таври интенсивӣ азхуд карда шуданд, ки ин низ боиси тағиیر ёфтани намудҳо ва косташавии герпетофаунаи биёбонҳои доманакӯҳ гардидааст. Бисёр намудҳо ба доманакӯҳҳои поёни кӯҳҳо мутобиқ шудаанд, аксари намудҳо (гекконҳои зиреҳбадан ва тоҷикӣ, лундасараки Боетгер ва Сайд-Алиев, сусмори ҳокистарранг, калтакалоси сиёҳчашмакнақш ва мори чипори доғдор ва ғургандони доғдор ва ғайра) камёфт шуда аз байн рафта истодааст. Бинобар ин бояд тазакқур дод, бо мақсади ҳифзи герпетофаунаи чумхӯрӣ 31 намуди камёфт ва нодир ба «Китоби Сурҳи Тоҷикистон» дохил карда шудаанд.

Хазандагони «Китоби Сурхи Тоҷикистон»

1.	Сангпушти осиёимиёнагӣ – <i>Agrionemis horsfieldii</i> Gray,1844
2.	Гекони шонаангушт - <i>Crossobamon eversmanni</i> Wiegmann,1834
3.	Гекони пулакчахамвори регӣ- <i>Teratoscincus scincus</i> Schlegel,1858
4.	Гекони тоҷикӣ - <i>Alsophylax tadjikiensis</i> Golubev,1987
5.	Гекони зиреҳбадан - <i>Alsophylax loricatus loricatus</i> Straush,1887
6.	Лундасараки тақирии Сайд-Алиев - <i>Phrynocephalus helioscopus saidalievi</i> Sattorov,1981
7.	Лундасараки сӯғдӣ – <i>Phrynocephalus intercopularis sogdianus</i> Cernov,1948
8.	Лундасараки суфрагӯш - <i>Phrynocephalus mystaceus</i> Pallas, 1776
9.	Лундасараки турнақши боетгер- <i>Phrynocephalus reticulatus</i> Boetgeri,Bedriaga,1905
10.	Лундасараки Штраух- <i>Phrynocephalus Strauchi</i> Nik.,1899
11.	Офтобгардаки чернов- <i>Steellio Chernovi</i> Ananjeva, Peters et Rzeppakovskiy,1981
12.	Офтобгардаки кавказӣ – <i>Steellio caucasica</i> Eichwald,1831
13.	Сусмори хокистаранг- <i>Varanus griseus</i> Daudin,1803
14.	Калтакалоси алои фарғонагӣ - <i>Eremias scripta pherganensis</i> Szczerbak et Washetko, 1973
15.	Калтакалоси алои лаздин - <i>Eremias scripta lasdini</i> Tzarev.,1918
16.	Калтакалоси тӯрнақш- <i>Eremias grammica</i> Lichtenstein,1823
17.	Калтакалоси раҳдор - <i>Eremias leucolata</i> Nik., 1896
18.	Калтакалоси миёначуса- <i>Eremias intermedia</i> Stauch,1896
19.	Калтакалоси холдор- <i>Eremias nigrocellata</i> ,Nik.,1896
20.	Синки пойдароз - <i>Eumeces schneideri</i> Daudin,1802
21.	Лучашмаки биёбонӣ - <i>Ablepharus deserti</i> Strauch,1876
22.	Лучашмаки олойӣ - <i>Asymblepharus alaicus</i> Elpatjiewsky,1901
23.	Кӯрмор - <i>Typhlops vermicularis</i> Mer., 1820
24.	Мори печони шарқӣ- <i>Eryx tataricus</i> Lichtenstein,1823
25.	Гургандони кундаланграҳ- <i>Lycodon striatus bicolor</i> Nicolsky,1903
26.	Мори холдори сарсиёҳ ё Бойга- <i>Boiga trigonatum melanocephala</i> Annandale,1802
27.	Мори чипори кундаланграҳ- <i>Coluber carelini</i> Brandti,1838
28.	Мори чипори доғдор- <i>Spalerosophis diadema</i> Schlegel,1837
29.	Куброи осиёимиёнагӣ- <i>Naja oxiana</i> Eichwald,1831
30.	Гурзай осиёимиёнагӣ - <i>Macrovipipera lebetina turanica</i> Cernov, 1940
31.	Мори афъии регӣ- <i>Echis carinatus multisquamatus</i> Cherlin,1981

Ҳамин тавр, 31 намуди хазандаҳо камёфт ва зери хавф монданд, ки 63 % герпетофаунаи ҷумҳуриро ташкил медиҳанд.

Ин далели нигаронкунанда имкон медиҳад, ки аз 31 намуди нодири хазандаҳои Тоҷикистон дар зери ҳатари нобудшавӣ қарордошта ба Рӯйхати Сурхи ҳайвоноти Осиёи Марказӣ (6 намуд) ва Рӯйхати Сурхи байналмилалии ҳайвонот (24 намуд) тавсия карда мешавад.

**Таркиби умумии намудҳои хазандагони Тоҷикистон,
ки дар рӯйхати Сурхи байналмиллалӣ тавсия шудааст:**

	<i>Номи намуд</i>	<i>Категорияи намуд</i>	<i>Ҳолати муосир</i>
1	Сангпушти осиёимиёнагӣ – <i>Agrionemis horsfieldii</i> Gray,1844	VU	Муқарарӣ
2	Гекони пулакчахамвор- (<i>Teratoscincus scincus</i> Schlegel,	(EN)CR	Миқдоран зиёд
3	Гекони шонаангушт – <i>Crossobamon eversmanni</i> Wiegmann	(EN)CR	Миқдоран кам
4	Гекони каспийӣ - <i>Tenuidactylus caspius</i> Eichwald	VU	Муқарарӣ
5	Гекони зиреҳбадан - <i>A.Loricatus str</i>	EX(EW)	Миқдоран кам
6	Гекони тоҷикӣ - <i>Alsophylax tadjikiensis</i> Golubev	EN	Суст омӯхта шудааст
7	Лундасараки тақири – <i>Phrynocephalus helioscopus Saidalievi</i> , Sattorov,	(EN)CR	Миқдоран кам
8	Лундасараки Штраух- <i>Phrynocephalus Strauchi</i> Nik	(EN)CR	Муқарарӣ
9	Лундасараки сӯғдӣ ё регӣ – <i>Phrynocephalus</i>	(EN)CR	Муқарарӣ

	Interscapularis		
10	Лундасараки Боетгер - <i>Phrynocephalus reticulatus</i> Boetgeri,Bedriaga	VU	Миқдоран кам
11	Лундасараки сүфрагуш- <i>Phrynocephalus mystaceus</i> Pallas	(EN)CR	Суст омӯхта шудааст
12	Сусмори хокистаранг- <i>Varanus griseus</i> Daudin	(EN)CR	Миқдоран кам
13	Калтакалоси ало - <i>Eremias scripta</i> str	(EN)CR	Муқарапӣ
14	Калтакалоси раҳтан - <i>Eremias leneolata</i> Nik	(EN)CR	Миқдоран кам
15	Калтакалоси турнақш - <i>Eremias grammica</i> Lichtenstein	(EN)CR	Миқдоран кам
16	Калтакалоси сиёҳчашмакнакш – <i>Eremias nigrocellata</i> Nikolski	VU	Муқарапӣ
17	Кўрмор - <i>Typhlops vermicularis</i> .Mer	VU	Суст омӯхта шудааст
18	Мори печони шарқ- <i>Eryx tataricus</i> Lichtenstein	EN	Миқдоран зиёд
19	Мори чипори кундаланграх - <i>Coluber carelini</i> Brandti	VU	Миқдоран кам
20	Мори чипори доғдор- <i>Spalerosophis diadema</i> Schlegel	(EN)CR	Миқдоран кам
21	Бойга – <i>Boiga trigonatum</i> schneideri	(EN)CR	Суст омӯхта шудааст
22	Куброи осиёминагӣ- <i>Naja oxiana</i> Eichwald,	EN	Миқдоран кам
23	Гурзай осиёминагӣ - <i>Vipera lebetina turanica</i> Chernov	EN	Миқдоран кам
24	Мори афъи регӣ - <i>Echis carinatus multisquamatus</i> Cherlin	(EN)CR	Суст омӯхта шудааст

Барои дар ҷумҳурӣ нигоҳ доштани намудҳои ҳазандоҳои нимбиёбон баланд бардоштани мақоми ҳуқуқӣ ва манъи сабти ҳамаи намудҳои ҳазандоҳои биёбонӣ, нигоҳ доштани назорати қатъии иҷозатнома, васеъ намудани минтақаҳои маҳсус муҳофизатшаванда, бунёд ва нигоҳ доштани популятсияи табии бокимондаи намудҳои доманакӯҳҳо. Онҳоро аз минтақаҳои азхудкарда ба минтақаҳои муҳофизатшаванда қучонда, усулҳои ба таври сунъӣ парвариш намудани намудҳои нодирро ба аклимизасияи минбаъдаи онҳо мувоғик кунонда, аҳамияти ҳазандагонро дар байни аҳолӣ ташвиқот кунанд.

Дар охир қайд кардан зарур аст, ки вазифаҳои навбатии герпетологҳои ҷумҳурӣ аз пуро омухтани экология, биология, кариосистематика, хусусиятҳои таснифотӣ, барқарор намудан ва ҳифзи намудҳои нодир ва зери хатари нобудшавии ҳазандагони ҳар як мавзеъи ҷудогонаи ҷумҳурӣ мебошанд.

АДАБИЁТ

1. Н. Н. Щербак Яшурки Палеарктики. Издательство «Наукова Думка» Киев, 1974, 291с.
2. Чернов С. А. Fauna Таджикской ССР. Пресмыкающиеся Тр. ИЗИП АН Тадж. ССР Том. 48, Сталинабад 1959, 203с.
3. Said - Алиев С. А. Земноводные и пресмыкающиеся Таджикистана. Издательство «Дониш» Душанбе 1979, 145 с.
4. Сатторов Т. Пресмыкающиеся юго-востока Средней Азии - Автореферат док. диссер., Ташкент 1994г., 54с.
5. Сатторов Т. Герпетофауна Бешкентской долины. Тез. докл. Респ. науч. теор. конфр. молод. уч и спец. Тадж. ССР секция биол. и мед. Душанбе 1987, с. 41 – 43.

LITERATURE

1. N.N. Shcherbak Lizardmen of the Palaearctic. Publishing house "Naukova Dumka" Kiev, 1974. 291p.
2. Chernov S. A. Fauna of the Tajik SSR. Reptiles Tr. ISIP AN Taj. SSR Vol. 48, Stalinabad, 1959, 203p.
3. Said - Aliev S.A. Amphibians and reptiles of Tajikistan. Donish Publishing House, Dushanbe, 1979, 145p.
4. Sattorov T. Reptiles of Southeast of Central Asia - Abstract doc. dissertation. Tashkent 1994, 54p.
5. Sattorov T. Herpetofauna of the Beshkent Valley. Abstracts. Reports Rep. Scientific. Theor. Conf. Young. Scien. and Special. Taj. SSR - Section Biol. and Med., Dushanbe 1987, pp. 41 - 43.